

Пажӯҳишгоҳи инъикоси ҷанг ва сулҳ (IWPR) ва Академияи САҶА дар Бишкек ба татбиқи тарҳи сесола барои тақвият додани имкониятҳои таҳлилгарону журналистони ҷавон дар минтақаи Осиёи Марказӣ шурӯъ менамоянд.



Photo credit: the OSCE Academy in Bishkek

Дар баробари мушкилоти афзоянда ва ба вучуд омадани хатарот, минтақаи Осиёи Марказӣ ҳар чӣ бештар ниёз ба мутахассисони худӣ, ки қудрати таҳлил ва баҳодихӣ ба вазъият дар ҳар минтақаро доранд, пайдо мекунад. Ин коршиносон ҳамчунин роҳхали мушкилот ва муносибат ба онро дар ҷомеаи муосир бояд пешниҳод намоянд.

Тайи се соли оянда **Намояндагии IWPR дар Осиёи Марказӣ ва Академияи САҶА дар Бишкек** тариқи силсилабарномаҳои назариявӣ ва амалӣ барои ташаккулу омода кардани шабакаи ҷадиди коршиносони ҷавон ва журналистони таҳлилгар иқдом мекунад. Ин доираи коршиносон пас аз итмоми давраи омӯзиш барои мақомоти давлативу ҷомеа таҳлилҳои босифат пешниҳод хоҳанд сохт.

Лоиҳа аз ҷониби Вазорати умури хориҷаи Норвегия маблағгузорӣ мешавад. Муовини роҳбари ВУХ-и Норвегия дар умури Русия, Авруосиё ва Ҷамқорӣ минтақавӣ Хелен Санд Андерсен қайд кард, ки Осиёи Марказӣ- минтақаи хеле муҳим аст, аз ин рӯ Норвегия алоқаманди рушду тавсеаи ҳамаи панҷ кишвари минтақа мебошад.

“Барои мо ҳимоят аз насли ҷадиди коршиносон хеле муҳим аст ва мо аз оғози як чунин барнома хушнуд ҳастем. Ин лоиҳа ҷамқорӣ ду шарикӣ муҳими мо- Академияи САҶА дар Бишкек, ки магистрҳоро омода менамояд ва IWPR, ки хабарнигорони мустақилу таҳлилгаронро омӯзиш медиҳад, тақвият мебахшад. Мо ин ташаббусро ҷонибдорӣ мекунем ва бесаброна натиҷаҳои онро интизор мешавем”,- иброз дошт бону **Хелен Санд Андерсен**.



Александр Волтерс, раиси Академии САҲА дар Бишкек ва Абахон Султонназаров, роҳбари Намояндагии IWPR дар Осиёи Марказӣ. Photo credit: the OSCE Academy in Bishkek

Роҳбари Намояндагии IWPR дар Осиёи Марказӣ **Абахон Султоназаров** изҳори боварӣ кард, ки баъди ду сол дар минтақа коршиносону журналистони ҷавону ҳирфай, ки бо донишу зарфияташон дар рушду тавсеаи кишвари худ ва ҳамсояҳо нақш хоҳанд гузошт, рӯи кор хоҳанд омад.

“Академияи САҲА дар Бишкек пойгоҳи қавии илмӣ ва академикӣ дорад, IWPR дар Осиёи Марказӣ бошад, ба бахши таҳлилу коршиносӣ тамаркуз мекунад. Ҳамкориҳои муштарак ва роҳандозии ин барнома дар ҳамҷоягӣ барои ташаккули насли нави коршиносон ва хабарнигорон, ки имкони таҳияи матолиби босифати таҳлилиро доранд, кӯмак хоҳад кард”, - афзуд Абахон Султоназаров.



Аз чап ба рост: Сафири Норвегии дар кишварҳои ОМ- Оле Чоҳан Берноу, А. Волтерс, А. Султонназаров, Эллен Стие ва Хеллен Санд Андерсен

**Александр Волтерс**, сарвари Академии САҲА дар Бишкек аз ташаббусу кӯмак ба лоиҳаи мазкур изҳори хушнудӣ карда гуфт, ба ҳам омадани зарфиатҳо ва таҷрибаи ду созмони бонуфузи таҳлилӣ ҷиҳати тарбияи коршиносону журналистони оянда нақши мусбат мебозад.

22 феврал дар Академияи САҲА маросими тасвиби лоиҳа сурат пазируфт. Дар ин нишаст ҳамчунин, Оле Чоҳан Берноу, Сафири Норвегия дар Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистону Туркменистон ва Эллен Стие, мушовири аршади ВУХ-и Норвегия дар умури Русия, Авруосиё ва Ҳамкориҳои минтақавӣ ширкат варзиданд.

### **Мӯҳтавои лоиҳа**

Иштирокчиёни барнома, ки дар асоси озмун аз панҷ кишвари Осиёи Марказӣ интихоб мешаванд, соли аввал давраи омӯзишии вижаро дар Мактаби тобистона фаро мегиранд. Дар ин марҳила онҳо бо мушкilotи минтақа ошно гардида, ҷанбаҳои аслии таҳлили коршиносиро меомӯзанд, инчунин аз мутахассисони варзидаи минтақа ва коршиносони даъватшуда аз хориҷа машваратҳои муфид хоҳанд гирифт.

Пас аз хатми Мактаби тобистона, коршиносони ҷавон ба намояндагҳои IWPR дар Осиёи Марказӣ барои таҷрибаомӯзӣ ва омода кардани гузоришу маводи таҳлилӣ таҳти сарпарастии муҳаррирону коршиносони Пажӯҳишгоҳи инъикоси ҷанг ва сулҳ фиристода мешаванд.

Матолиби коршиносони ҷавон дар пойгоҳҳои таҳлилии [cabar.asia](http://cabar.asia) – лоиҳаи IWPR, ки се

сол боз ба доираи васеи хонандагон, мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи коршиносон маводи босифати таҳлилӣ пешниҳод менамояд, ба нашр хоҳанд расид.


Ҳамзамон, IWPR ҳамчоя бо коршиносони оянда татбиқи як чунин тарҳро бо журналистони ҷавон ба роҳ мемонад. Хабарнигорони ҷавон, ки тариқи интихоби кушода дар кишварҳои минтақа баргузида мешаванд, дар Мактабҳои тобистона омӯзиш мегиранд ва дар дафтари IWPR ба таҳияву банду бастии маводи чандрасонаӣ (мултимедӣ), матолиби таҳлилӣ, инчунин навиштани гузоришу мақолаҳои таҳлилӣ оғоз мекунанд. Маҳсули кори онҳо дар пойгоҳҳои хабарии [cabar.asia](http://cabar.asia) ва шабакаҳои [iwpr.net](http://iwpr.net) ба нашр хоҳанд расид.

Баъди анҷоми даври аввал гурӯҳи иборат аз коршиносону журналистони ғаёл, барои таҷрибаомӯзӣ ба Аврупои Шарқӣ фиристода мешаванд. Онҳо дар ин мамолики авзои минтақаро омӯхта, ба ислоҳоти фарогир ошно шуда, бо ҳамтоёни маҳаллиашон табодули таҷриба ва дониш мекунанд, аз таҷрибаи онҳо барои кори беҳтару хубтари худ дар оянда сабақ хоҳанд гирифт.

Ба ғайр аз барномаҳои таълимӣ (омӯзишӣ), Намояндагии IWPR дар Осиёи Марказӣ бо кӯмаки Академияи САҲА дар Бишкек ва марказҳои таҳлилӣ, силсилаи мубоҳисаҳои онлайнӣ-ҷамъиятиро дар сатҳи маҳаллӣ ва минтақавӣ, ки ба татбиқи волоияти қонун, риояи ҳуқуқи инсон, бартарафсозии низоъ (муноқиша)-ҳо, ифротгароӣ ва тақвияти озодии ВАО нигаронида мешаванд, роҳандозӣ мекунанд.

Хатмкунандагони барнома аз кишварҳои Осиёи Марказӣ дар шабакаи ягона муттаҳид гардида, дар чорҷӯби иттиҳодия мулоқот баргузор менамоянд, мустақилона чорабиниҳо доир месозанд ва табодули таҷриба мекунанд.

Дар қисмати ниҳоии лоиҳа ташаккули гурӯҳи коршиносон ва журналистони ҷавон ба назар гирифта шудааст, ки онҳо қодир ба тавлиди маводи таҳлилӣ ва рӯзноманигорӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ хоҳанд буд.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите *Ctrl+Enter*.